

**УДК 80/81  
ББК 81.2Т-4**

**РОБИТАИ АНОСИРИ ЁВАРИ  
СЕРВАЗИФАИ ОСОРИ САДАХОИ  
Х-ХІІІ БО ГҮИШҲОИ ЧАНУБИИ  
ЗАБОНИ ТОЧИКӢ**

**Қўргонов Зоҳид Дехқонович,  
и.и. филол. дотсенти кафедраи забони  
тоҷикии МДТ «ДДХ ба номи акад.  
Б.Гафуров» (Тоҷикистон, Ҳуҷанд)**

**СВЯЗЬ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  
ЯЗЫКА ПАМЯТНИКОВ Х-ХІІІ вв.  
С ЮЖНЫМИ ГОВОРАМИ  
ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА**

**Кургонов Зоҳид Дехқонович,  
к.филол. н., доцент кафедры таджик-  
ского языка ГОУ «ХГУ имени акад.  
Б.Гафурова» (Таджикистан,  
Худжанд)**

**THE CONNECTION BETWEEN  
MULTIFUNCTIONAL AUXILIARY  
ELEMENTS IN THE LANGUAGE THE  
MONUMENTS OF THE X-XIII  
CENTURIES WITH SOUTHERN  
VERNACULARS OF THE TAJIK  
LANGUAGE**

**Kurgonov Zohid Dehqonovich, candidate of  
philological sciences, Associate Professor of  
the department of the Tajik language under  
SEI “KhSU named after acad. B.Gafurov”  
(Tajikistan, Khujand)**

**E-MAIL: Suhanvar1983@mail.ru**

**Калидвоҷаҳо:** фарҳангҳои тағсирӣ ва гӯший, унсурҳои ёвари сервазифа, пешояндҳои аслии сода, пайвандакҳо, ҳиссачаҳо, гӯши, тобишҳои маънӣ

Мақола ба омӯзииши вижагиҳои унсурҳои ёвари сервазифаи гӯшиҳои чанубии тоҷикӣ ва робитаи онҳо бо забони осори ниёғон пайванд гирифтааст. Муаллиф бо такия ба мавод аз осори намояндагони аҳли адаби асри X-XIII ва ҳамчунин маъхазҳои ҷуғрофиву таърихии садаҳои X-XIII таъқид мекунад, ки бархе аз тобишҳои маънони унсурҳои ёвари сервазифа имрӯз дар нутқи ҳаттӣ истифода нашуда, танҳо дар гӯшиҳои алоҳида маҳфуз мондаанд. Ба вазифаи якдигар истифода шудани ҳиссачои номустақили нутқ, ба ҳусус пешояндҳо яке аз ҳодисаҳои маъмули даврони асримиёнагӣ маҳсуб мебабад (пешоянди **ба** ба ҷои **бар**, **барои**). Дар гӯшиҳои чанубии забони тоҷикӣ ин ҳодиса то имрӯз боқӣ мондааст, ки дар ин бобат истифодаи пешоянди **ва** (гунаи гӯшиши пешоянди **ба**) ба ҷои пешоянди **аз** шаҳодат медиҳад. Ҳулоса шудааст, ки вазифаҳои бархе аз унсурҳои ёвар дар гӯшиҳо маҳдуд шуда, баръакси ин тамоюли қисми дигари онҳо вазифаҳои навро ба худ қасб кардаанд.

**Ключевые слова:** толковые словари, словари говоров, многофункциональные вспомогательные элементы, исконные простые предлоги, союзы, частицы, говор, смысловые оттенки

Рассмотрена проблема особенностей многофункциональных вспомогательных элементов таджикских говоров и их связи с языком наследия предков. На основе богатого материала из произведений литераторов X-XIII вв., а также географических и исторических памятников доказывается, что некоторые смысловые оттенки многофункциональных вспомогательных элементов сегодня не используются в письменной речи, но

сохранились в отдельных говорах. Так, в средние века функциональная взаимозаменяемость несамостоятельных частей речи, особенно предлогов, была обычным явлением (предлог **ба** вместо предлогов **бад**, **барои**). В южных говорах таджикского языка зафиксировано использование предлога **ва** (диалектный вариант предлога **ба**) вместо предлога **аз**. Делается вывод, что в говорах произошло ограничение функций некоторых вспомогательных элементов, и, наоборот, отдельные элементы приобрели новые функции.

**Keywords:** interpretation dictionaries, dialect dictionaries, multifunctional auxiliary elements, primitive simple prepositions, conjunctions, particles, vernacular, semantic shades

The article dwells on the problem beset with the peculiarities of multifunctional auxiliary elements of Tajik dialects and their connection with the language of the heritage of their ancestors. On the basis of rich material from the literary productions belonging to the pen of the writers who lived in the X-th – the XIII-th centuries, geographical and historical monuments the author of the article proves that certain semantic nuances of multi-functional auxiliary elements are not used today in written speech, but are preserved in separate dialects as well. So, in the Middle Ages functional interchangeability of non-independent parts of speech, especially prepositions, was a common occurrence (the preposition **ба** instead of the prepositions **бад**, **барои**). In the southern dialects of the Tajik language the use of the preposition **ва** (the dialect version of the preposition **ба**) is recorded instead of the preposition **аз**. In a nutshell, the author of the article comes to the conclusion that in dialects there has been a limitation of the functions of some auxiliary elements, and, conversely, individual elements have acquired new functions.

Дар солҳои охир забоншиносони тоҷик ба омӯзиши вижагиҳои луғавии гўишҳои тоҷикӣ ва робитаи онҳо бо забони осори ниёғон ҷиддан камар баста, натоиҷи таҳқики хешро дар шакли рисола, фарҳангнома ё мақолоти гуногун ироа кардаанд. Масалан, таҳияи «Фарҳанги гўишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ», ки аз ҷониби забоншиносон Мансур Махмудов,Faффор Ҷӯраев ва Баҳром Бердиев сурат гирифтааст, яке аз иқдомоти муҳим дар ин самт аст. Бояд гуфт, ки «ин фарҳанг дар навъи худ яке аз ҷомеътарин атласҳои гўишҳои тоҷикии шоҳай ҷанубӣ аст» (13, с.9).

Лозим ба таъкид аст, ки дар фарҳангномаи мазкур мураттибон маводи ғанӣ ва гаронбаҳоеро дар доираи вожаву ифодаҳои мансуб ба ҳиссаҳои номустақилмаъни нутқ ва аносир ёвари тоҷикӣ гирд овардаанд, ки он аз меҳнати сангину заҳмати дерини эшон шаҳодат медиҳад.

Дастоварди дигари забоншиносии тоҷик дар усули таҳқики қиёсӣ ва муқоисавӣ – таъриҳӣ буда, он ба омӯзиши робитаи сарчаашмаҳои илмиву адабии садаҳои асри-миёнагӣ бо маводи гўишҳои мухталифи забони тоҷикӣ пайванд гирифтааст. Дар саргҳаи ин навъи пажӯҳиш профессорон Д.Саймиддинов, Ш.Кабиров, А.Ҳасанов ва дигарон меистанд. Аз муҳаққиқони мазкур профессор А.Ҳасанов доир ба масъалаи мавриди назар китоби арзишмандеро бо унвони «Унсурҳои луғавӣ ва сарфию нахвии осори садаҳои X-XIII дар гўиши шимолӣ (бахши Фарғонаи гарбӣ)» (ниг.:16) ба нашр расонидааст, ки дар он масъалаҳои алоқаи унсурҳои луғавӣ ва бархе қолабҳои сарфию нахвии осори садаҳои X-XIII бо шоҳай Фарғонаи гарбии гўиши шимолӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Як бахши таҳқиқоти мазқурро унсурҳои ёвари сервазифа дар осори ниёғон ва пойдормонии онҳо дар гўишҳои шимолӣ ташкил кардааст.

То он чое, ки мо иттилоъ дорем, то ҳол оид ба робитаи тобишҳои маънои унсурҳои ёвари сервазифаи осори садаҳои X – XIII бо шоҳаи гӯишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ, ба ҷуз қайдҳои иҷмолӣ, ковишиҳои ҷиддӣ ба назар намерасад. Ҳадафи меҳварии мақолаи мазкур низ ба ҳамин нигаронида шудааст.

Дар мақола кӯшиш шудааст, ки вижагиҳои унсурҳои ёвари сервазифа дар осори ниёғон баррасӣ шуда, дараҷаи пойдормонии онҳо дар гӯишҳои ҷанубӣ дар заминаи маводи «Фарҳанги гӯишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ» мавриди баррасӣ қарор гирад.

Ба вазифаи якдигар истифода шудани ҳиссаҳои номустақили нутқ, ба ҳусус пешояндҳо яке аз ҳодисаҳои маъмули даврони асримиёнагӣ махсуб ёфта, ин вижагӣ, бешақ, мерос аз давраи миёнаи инкишифӣ забони тоҷикӣ мебошад. Масалан, пешоянди содаи аслии **ба** дар осори давраи асримиёнагӣ ба вазифаи пешояндҳои **бар** (Баромад **ба** санги гарон санги хурд,/ Ҳам ону ҳам ин санг бишакст хурд (14, ҷ.1, с.52); Агар дар он **ба** ҳилофати ақидати аҳли суннат ... ҳикояте бошад ... (15, с.64), **барои** (Мани банда, умед овардаам, на тоат ва **ба** дарюза омадаам, на тичорат (18, с.97); Гар дирам дорӣ, газанд орад **ба** дин /Бифкан ӯро, гурми дарвешӣ гузин! (11, с.335), **бо** (Пас, Абӯбакр наълайни расул, салавоту-л-Лоҳи алайҳи, нек кард ва **ба** якдигар мерафтанд, то бад-он кӯхи Савр расиданд (12, с.174); **Ба** ҳам нишастанд ва шароб ҳӯрданд (4, с.148), **дар** (Майи лаъл пеш ору пеши ман ой /**Ба** як даст ҷому **ба** як даст ҷанг! (11, с.130); Ман қавми ҳешро гуфтам то **ба** даҳлез биншинад (7, ҷ.11, с.394) ва **то** (В-аз ҷунон бонги баланду наърањо,/Ки **ба** миље мерасид аз вай садо (10, с.367) истифода мешуд.

Аз рӯи маводи «Фарҳанги гӯишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ» маълум гардид, ки имрӯз дар гӯишҳои ҷанубӣ пешоянди **ба** танҳо ба вазифаи пешоянди **аз** истифода мешавад, ки ин раванд дар осори садаҳои X – XIII маъмул буд: Ниҳоне, ки дорад, ки гӯяд ба мо /Ҳама ҷораи он бичӯяд **ба** мо (14, ҷ.5, с.448); Ба ҳонае, ки андар он ҳона мардеву ҳуке ва шеребошад ва **ба** мард ҳирад ҳостанд ва **ба** ҳук – орзӯй ва **ба** шер – ҳашм (4, с.103); Ӯ ҳашм ҳамегирад, ту узр ҳамехоҳ /Ҳар рӯз **ба** нав ёри дигар менатавон кард! (11, с.84).

Дар фарҳанги мазкур барои ин вазифа ҷунин далел забт шудааст: Тоҷикъиш **ва** (гунаи гӯишии пешоянди **ба** - К. 3.) қъргъз – ӯш фавқ надоштан (Қлб. – 13, с.75).

Бояд гуфт, ки дар гӯишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ мувозии дигари пешоянди **ба** ба шакли **бай** (Ийо бай зан – а шидан (Ҳич.); **Бай** ҳуна – ра дъро, ама (Кб. – 13, с.81) истифода мешавад, ки ин тарзи корбурди пешоянди тазаккурӯфта дар осори садаҳои X – XIII ба назар намерасад.

Пешоянди содаи аслии **бар** ба вазифаи **барои** (шакли гӯишияш **бари**) ҳам дар осори садаҳои X – XIII ва ҳам гӯишҳои ҷанубӣ мушоҳида мешавад: Гар оҳуст **бар** мард мӯи сапед /Туро ришу сар гашт ҷун барги бед (14, ҷ.1, с.236); Ҳеч ҷиз **бар** ӯ пӯшида нест (9, с.73); Зъфи мо пӯшида набувад **бар** мардумон (9, с.79); **Бар** қас маписанд, он чӣ ба ҳуд написандӣ (8, с.73).

Мисол аз гӯишҳои ҷанубӣ: **Бари** ҳамика кор ҷӯшъм – ӯм нохуна шидаст (Хум.). Наму **бари** гулако купрук – ай (Гх. – 13, с.87).

Масъалаи дигари ҷолиби дикқат он аст, ки бархе аз пешояндҳои содаи асли дар гӯишҳои мазкур ба вазифаи пешояндҳои номии таркибии изофи истифода мегарданд. Масалан, пешоянди **барои** (шакли гӯишияш бо вариантҳои **барой**, **баройи** ва **бари** ифода мешавад) дар гӯишҳои мавриди таҳлил ба вазифаи **аз барои** дучор мегардад: Бе ҳуна – м – а Ҳоча умад **барой** дъхта (Қлб.); Мъмкин барои ҳондан омада бошан (Кпн.); У шав рафтум **барой** яи испироква, пеши дъхтър (Ҳич – 13, с.90). Ин нукта низ

шоистаи зикр аст, ки бархе аз қалимаҳо ба вазифаи пешоянди **барои** истифода шудаанд. Масалан, феъли модалии «**боистан**» дар шеваҳои ҷанубӣ ба вазифаи пешоянди содаи аслии **барои** меояд. Муҳаққиқон бар ин назаранд, ки «феълҳои **боистан** ва **шоистан** таъриҳан ба тағйироте дучор шуда омадаанд ва дар забони ҳозира танҳо шаклҳои ҷудогонаи онҳо истеъмол мёбад... Истеъмоли ёридиҳандай **боистан** аз ҷиҳати шакл ҳеле маҳдуд мебошад. Дар забони ҳозираи тоҷик асосан ду шакл (бояд ва мебоист – К.З.) - и ифодай он маъмул буда, дар таркибҳои феълӣ ва синтаксисӣ аксар барои ифодай таъкид, зарурат ва қатъияти мансуб ба ичрои амал кор фармуда мешавад» (6, с.183 - 185). Вазифаи дигари ин вожаҳо, ки барои ифодай пешоянӣ меояд, дар осори илмиву таълими зикр нашудааст. Аз рӯи мушоҳидай мо корбурди ин қалима дар ҷунин вазифа танҳо дар маводи фактологии «Фарҳанги гүишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ» ишора шудааст: Мо медонем, омадано – т **боисти** мо, мо сурма қашем, ҳоки қадамоӣ шумо (фолк.); Маркази давлат ича бъдай, **боисти** (**барои** – К.З.) ҳами зур бъдаги (Куг.). Шишай хуб бъдай, **боисти** (**барои** – К.З.) рӯган монда будум (Лаг. – 13, с.111).

Лозим ба ёдоварист, ки вазифаҳои алоҳидай пешоянҳои аслии сода то имрӯз дар шеваи ҷанубӣ маҳфуз мондаанд. Масалан, яке аз пешоянҳои аслии содаи серистифодаву серистеъмол дар нутқи ҳаттӣ ва шифоҳӣ – **аз** мебошад, ки дар шеваи ҷанубӣ ба гунаи **ай** (13, с.46) истифода мешавад. Дар «Фарҳанги гүишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ» шаш маънои ин пешоянӣ забт карда шудааст (13, с.43-49). Яке аз маъноҳои роиҷи ин унсур барои ифодай макон омадани он аст, ки дар осори садаҳои X – XIII низ ин вазифааш фаъол буд: Чу **аз** Машриқ ў сӯи Ҳовар қашад /Зи Машриқ шаби тира сар баркашад (14, ч.1, с.30); Ба ғоме супурд **аз** Хито то Ҳутан /Ба як так давид **аз** Бухоро ба Ваҳш (2, с.80).

Дар гүишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ низ ин унсур барои ифодай маънои мазкур серистифода аст: Тамоку – ра **ай** Панҷакент оварда бъдан (Лш.); Ай ҳъде ки Шехмизон омадестай (Бм. – 13, с.46).

Ин пешоянӣ дар осори садаҳои X – XIII, барои ифодай замон, низ фаровон мавриди истифода қарор гирифтааст: ... оғоз кардем ин китобро андар сифати Замин дар соли сесаду ҳафтоду ду **аз** ҳичрати пайгамбар, салавот-ул-лоҳи алайҳ (17, с.9); То нахӯрад шир ҳафт маҳ ба тамомӣ /Аз сари урдибиҳишт то буни обон (11, с.141).

Дар гүишҳои ҷанубӣ низ пешоянди мазкур барои ифодай маънои мавриди назар истифодаи васеъ дорад: **Ай** ҳафсолаги – му кор мекънем (Яр.); **Ай** рузе һъќъмат умад аҳвол – му нагз шид (Қах. – 13, с.46 – 47).

Далелҳои мавҷуда аз он шаҳодат медиҳанд, ки пешоянди содаи аслии **аз** дар осори садаҳои X – XIII барои ифодай таъинот низ истифода шуда, корбурди он дар ҷунин маънову вазифа имрӯз дар гүишҳои ҷанубӣ побарҷо мондааст: Кӯҳангашта ин достонҳо **зи** ман /Ҳаме нав шавад бар сари анҷуман (14, ч.2, с.342). Як тозиёна ҳӯрдӣ бар ҷон **аз** он ду ҷашм /К-аз дарди ў бимондӣ монанди зардсеб (2, с.40).

Намуна аз гүишҳои ҷанубӣ: **Ай** тъ мътаҳам нестъм (Ёл). **Ай** ҳаму авқот камтар те (Ҳак. – 13, с.47).

Ба маънои қиёс истифода шудани ин пешоянӣ ҳанӯз дар ашъори шоирони садаҳои X–XIII фаровон ба назар мерасад: Писандидатар кас **зи** фарзанд нест /Чу пайванди фарзанд пайванд нест (14, ч.1, с.131); Дар ин замона буте нест **аз** ту некӯтар /На бар ту бар шаманий **аз** раҳӣ-т мушфиктар (2, с.23).

Барои ифодай сабаб ба кор рафтани вожаи мавриди таҳлил дар осори даврони ёдшуда ва ҳам гүишҳои ҷанубӣ роиҷ аст: Ман ин ҷо дер мондам, ҳор гаштам /Азиз **аз**

мондани доим шавад хор /Чу об андар шамар бисёр монад /Зухумат гирад **аз** ороми бисёр (2, с.332). Ва пайғомбар, алайҳи-с-салом, дилтанг ҳамебуд **аз** сухани он коғирон (12, с.645); Ва аз паси он то ба қутби ҷанубӣ кас натвонад будан **аз** саҳти гармои ў ва биллоҳ-ут-тавғиқ (17, с.11); Ва он ҷо кас муқим натвонад шудан **аз** саҳти гармо (17, с.17).

Намуна аз гӯишҳои ҷанубӣ: **Ай** тарс – а гърехтъм (Ках.); **Ай** тарса ҷувозак мекашъм (Нд. – 13, с.47).

Масъалаи дигари қобили таваҷҷуҳ, корбурди ҳиссаҳои номустақили нутқ дар гӯишҳои ҷанубӣ, истифодаи пайвандакҳо ба вазифаи пешояндҳост, ки намунаи боризи онро низ мо дар осори садҳои X – XIII дучор меоям. Чунончи, дар байти мазкур пайвандаки пайвасткунандай паиҳами **ва** (-у) ба вазифаи пешоянди содаи аслии **аз** омадааст: Ман тарки висоли ту нагӯям /Илло ба фироқи ҷисму ҷонам (19, с.231). Дар гӯишҳои ҷанубӣ низ ҷунин шевай баён ба назар мерасад: Сатта гълоси ганда – ра **ва** ҷангал гъръфтъм – ъ вардъм – ъ пайван кардъм (Тд. – 13, с.129).

Лозим ба таъқид аст, ки вазифаи пайвандакҳои пайвасткунанда бо ҳамин маҳдуд нашуда, онҳо нақши ҳиссаҳоро низ меоянд. Масалан, дар «Фарҳанги гӯишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ» ҳангоми нишон додани тобишҳои маъноии пайвандаки пайвасткунандай ҳилофии **вагарна** (гунаи гӯишияш – **агане**) таъқид шудааст, ки ин пайвандак дар гӯишҳои мазкур дар баробари он ки барои ифодаи пайвандаки тобеъкунандай шартии **агар** меояд (**Агане** бачоо – м мезистан, ҳазор лак кор мекаум (Ках. – 13, с.45), ҳамчунин ба вазифаи ҳиссаҳаи **охир** (Ҳабибӯло **агане** хела зиндагони кадана аж се сол шид бърафт (Феш – 13, с.45) низ омадани он ишора шудааст.

Манзараи корбурди ҳиссаҳаҳо низ дар гӯишҳои мавриди таҳлил қобили мулоҳиза мебошад. Дар «Фарҳанги гӯишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ» ҳангоми шарҳи ҳиссаҳаи **магар** (қаринаи гӯишияш – магарам//магарем//магарим//магаръем//магам) муаллифон таъқид кардаанд, ки ин унсур ба вазифаи қалимаи модалии **шояд** ба кор меравад: (Ачай мън ай нав дандон бъబӯрова, ба (баъд) гав зана **магам** (Ках. – 13, с.429). Бояд гуфт, ки ҷунин тарзи баён дар сарҷашмаҳои осори садҳои X – XIII ба ҳадди воғир дар истифода қарор дошт: Ва аз марг бигрехтанд ва гуфтанд, ки дар ин шаҳр вабо ва беморӣ ва марг бисёр мебошад, боре аз ин шаҳр берун равем, то **магар** мо бинамирем (12, с.69); Дарбониёни дӯзах ўро як соат бидоштанд бар дари дӯзах. Гуфтанд: «Бибошед, то **магар** тавба қунад ва бозгардад» (12, с.75); Шумо ёр бошеду нерӯ кунед /**Магар** к-он сипоҳи варо бишканед» (14, ч.1, 209).

Хулоса, нақши лугатномаҳо, ба ҳусус «Фарҳанги гӯишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ» дар ошкор соҳтани вазифа ва тобишҳои маъноии унсурҳои ёвари нутқ басо муҳим буда, маҳз ба туфайли онҳо паҳлӯҳои аз назар пинҳонмондаи вожаҳо ифшо мешавад. Дар ин радиф «Фарҳанги гӯишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ» истисно нест, зеро, ҷунонки ишора шуд, дар ин сарҷашмаи пурарзиш ҷузъитарин шарҳи ҳиссаҳои номустақили нутқ аз назари тартибдиҳандагон пинҳон намонда, вазифаҳои ин гурӯҳи аносирӣ луғавӣ бо зикри далоили қотеъ аз минтақаҳои гуногуни гӯишҳои ҷанубӣ асоснок карда шудааст.

Маводи фактологии дар ихтиёрбуда шаҳодати он аст, ки таносуби истифодаи унсурҳои ёвари сервазифаи осори садҳои X-XIII бо гӯишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ ҳамгун набуда, бархе аз онҳо дар сарҷашмаҳои асримиёнагӣ доираи корбурди васеъ доштаанд. Аз ҷанди вазифаи онҳо имрӯз дар гӯишҳои мавриди назар танҳо як ё ду вазифаашон маҳфуз мондааст. Баръакси ин ҳодиса, бархе аз вазифаҳои ҳиссаҳои

номустақили нутқ дар гўишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ ба назар мерасад, ки пайдо кардани онҳо дар осори садаҳои X – XIII ғайриимкон аст.

**Пайнавишт:**

1. Аттор, Ф. Тазкират – ул – авлиё. Таҳия танзим ва баргардони матн М. Оқилова. – Ҳуҷанд, 2009. – 700 с.
2. Ашъори ҳамасрони Рӯдакӣ. Таҳияи матн ва луготу тавзехот аз Ҳудоӣ Шарифов ва Абдушукур Абдусатторов. – Душанбе: Адиб, 2007. – 480 с.
3. Байҳақӣ, А. Таърихи Байҳақӣ/А. Байҳақӣ. Таҳиягари матн, муаллифи муқаддима, ҳавошӣ ва феҳристҳо Сайфуллоҳи Муллоҷон. – Душанбе: Бухоро, 2014. – 774 с.
4. Байҳақӣ, А. Таърихи Байҳақӣ. Бо тасҳехи Алиакбари Фаёз. Текрон: Интишороти Ҳурмус, 1387 (2009 – и мелодӣ). Чопи аввал. – 10 + 990 с.
5. Ганҷавӣ, Н. Куллиёт (Хусраву Ширин). – Душанбе: Адиб, 2012. – 400 с.
6. Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик. Қ.1. – Душанбе:Дониш, 1985. – 356 с.
7. Деҳҳудо, А. Лугатнома. Ҷилди 11. – Текрон: Муассисаи интишорот ва чони Ҷонишгоҳи Текрон, 1328.
8. Ровандӣ, М. Роҳат – ус – судур ва оят – ул – масрур. Тасҳехи Муҳаммад Иқбол ва Муҷтабо Минуӣ. – Текрон: Амири Кабир, 1364.
9. Розӣ, А. Раъз – ул – ҷинон ва рӯҳул – ун ҷинон фи – тафсиру – л – Қуръон. Тасҳехи Муҳаммад Ҷаъфари Ёҳақӣ ва Муҳаммад Маҳдии Носеҳ. – Машиҷад: Нашири Остони Қудси Разавӣ, 1374.
10. Румӣ, Ҷ. Маснавии маънавӣ. Таҳия танзим ва баргардони матн Баҳриддин Ализода. – Текрон: Нашири замон, 2001. – 728 с.
11. Рӯдакӣ, А. Ашъор. Таҳияву тадвини матн бо муқаддима ва луготу тавзехот аз Расул Ҳодизода ва Алии Муҳаммадии Ҳурносонӣ. – Душанбе: Адиб, 2007. – 416 с.
12. Тарҷумаи «Тафсири Табарӣ» (дар як китоб ва ҳафт муҷаллад). Таҳия, тавзехот ва таълиқоти Н.Ю. Салимов, Н.Ш. Зоҳидов, Н.И. Фиёсов, А.А. Ҳасанов, А. Самеев. – Душанбе: Бухоро, 2014. – 822 с.
13. Фарҳанги гўишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ. Мураттибон: М.Маҳмудов, Ф.Ҷӯраев, Б.Бердиев. Муҳаррири масъул А.Мирбобоев. – Душанбе, 2012. – 946 с.
14. Фирдавсӣ, А. Шоҳнома (Аҳтарони адаб). Ҷилдои 1, 2, 5. – Душанбе: Адиб, 2007 – 2010.
15. Ҳамадонӣ, Р. Ф. Ҷомеъ – ут – таворих. Тасҳехи Муҳаммад Мударриси Занҷонӣ. – Текрон:Нашири иштилоот, 1364.
16. Ҷасанов А. А. Унсурњои лӯғавӣ ва сарғию наъвии осори садањои X-XIII дар гўшии шимолӣ (бахши Фарғонаи ғарбӣ). – Ҳуљанд: Нури маърифат, 2003.- 253 с.
17. Ҳудуд – ул – олам мина – л – Машириқ ила – л – Мағриб. Таҳияқунандаи матн ва муаллифи пешгуфткор А.Ҳасанов. – Душанбе:Бухоро, 2014. – 587 с.
18. Шерозӣ, С. Гулистон (бар асоси тасҳех ва табъи шодравон Муҳаммадалии Фурӯғӣ (бо маънии воҷаҳо ва шарҳи ҷумлаҳову байтҳои душвор). Мураттиб ва баргардони матн Обиди Шакурзода. – Душанбе, 2009. – 345 с.
19. Шерозӣ, С. Ғазалиёт. Тасҳехи Муҳаммадалии Фурӯғӣ. – Текрон, 1313.

**Reference Literature:**

1. Attor F. Tazkیرат-ул-Avliyo. Preparation and Prepositions of the Text by M. Okilova. – Khujand, 2009. – 700 pp.

2. *The Poetry of Rudaki's Contemporaries. Preparation of Text, Glossary, Applications by Khuram Sharifov and Abdushukur Abdusattorov.* – Dushanbe: Man-of-Letters, 2007. – 480 pp.
3. *Bayhaki A. The History of Bayhaki // A. Bayhaki. Preparation of text, preface, commentaries and indicators by Sayfullokh Mullojohn.* – Dushanbe: Bukhara, 2014. – 774 pp.
4. *Bayhaki A. The History of Bayhaki. Under the editorship of Aliakbar Fayoz.* – Tehran: Hermes, 1387 = 2009. The first edition – 10+990.
5. *Ganjavi N. Compositions (Khusrav and Shirin).* – Dushanbe: Man-of-Letters, 2012. – 400 pp.
6. *Grammar of Modern Tajik Literary Language.* – P.1. – Dushanbe: Knowledge, 1985. – 356 pp.
7. *Dehkhudo A. Dictionary. V.11.* – Tehran: Publishing-house of Tehran University, 1328 hijra.
8. *Rovandi, M. Rohat-us-sudur va oyat-ul-masrur.* Under the editorship of Muhammad Ikbol and Mujtabo Minavi. – Tehran: The Great Emir, 1364 hijra.
9. *Rozi, A. Ravz-ul-jinon va ruhul-un-jinoni fi-tafsir.* Under the editorship of Muhammad Jafar Yohaqi and Muhammad Mahdii Noseh. – Mashhad, 1374 hijra.
10. *Rumi Dj. Masnavii Manavi. Preparation of the text and its transposition by Bahriiddin Alizoda.* – Tehran: Zamon (Time), 2011. – 728 pp.
11. *Rudaki A. Poems. Preparation of text, preface, glossary and commentaries by Rasul Khodizoda and Ali Muhammad Khurosoni.* – Dushanbe: Man-of-Letters, 2007. – 416 pp.
12. *Translation of "Tafsiri Tabari" (in two volumes and 7 books). Preparation, transposition of the text, commentaries and indicators by N. Yu. Salimov, N. Sh. Zohidov, N. I. Ghiyosov, A. A. Hasanov, A. Sameyev.* – Dushanbe: Bukhara, 2014. – 822 pp.
13. *The Dictionary of the Southern Vernaculars of the Tajik Language.* Compilers: M. Makhmudov, G. Jurayev, B. Berdiyev. Editor-in-charge: A. Mirboboyev. – Dushanbe, 2012. – 946 pp.
14. *Firdawsi A. Shah-Name (Stars of Literature).* – V.V. 1,2,5. – Dushanbe: Man-of-Letters, 2007 – 2010.
15. *Hamadoni R.T. Jome`-ut-Tavorikh.* Under the editorship of Muhammad Mudarris Zanjoni. – Tehran, 1364 hijra.
16. *Hasanov A.A. Lexical and Grammatical Elements of the X-th – the XIII-th Centuries (Western Ferghana).* – Khujand: Light of Enlightenment, 2003. – 253 pp.
17. *Hudud-ul-olam mina-l- Mashrik ila-l-Maghtib.* Preparation of the text and preface by A. Hasanov. – Dushanbe: Bukhara, 2014. – 587 pp.
18. *Sherozi S. Guliston (on the basis of the text prepared by Obid Shakurzoda).* – Dushanbe, 2009. – 345 pp.
19. *Sherozi S. Gazels.* Under the editorship of Muhammadali Furughi. – Tehran, 1313 hijra.